



Оғози нашр: 01.03.2014

Ин ҷаҳонро нигар ба ҷашми хирад.

НАВИДИ ДОНИШГОҲ

Моҳномаи филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара, сентябри соли 2021, №7 (87)

Паёми шодбошии директори филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара, Холиқзода Музаффар Ғафур ба муносибати 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рӯзи дониш



Дар қаламрави кишвари соҳибистиклоламон – Тоҷикистон соли хониши 2021-2022 бо ду ҷашни бузург: Рӯзи дониш ва 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз мегардад.

Аз он рӯзе, ки Тоҷикистони барои ҳар қадами мо азиз соҳиби истиқлолияти давлатӣ гашт, 30 сол сипарӣ мешавад. Ин солҳо солҳои буданд, ки мардуми олам мо - тоҷиконро аз наздик шинохт, маърифати халқамон боло рафт, зиндагиамон мазмунӣ нав пайдо кард, ба атроф бо ҷашми дигар менигаристагӣ шудем.

Шукри роҳбари хирадманду дурандеш, шукри оромиву осудагӣ, ки созандагиву ободкорӣ тӯли ин солҳо ба шиори асосии зиндагии мардуми тоҷик табдил ёфт. Обрӯи нуфузи тоҷику Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон боло рафт бо лотар меравад. Дар тамоми соҳаҳо пешравиҳои бузург насибамон гашт. Маҳал, деҳа, шаҳреро ном бурдан маҳол аст, ки аз ғайри истиқлолият баҳра бурда, симояшро дигар накарда бошад. Аз худ кардани иқтидорҳои нави энергетикӣ, аз ҷумла ба ғайрияти оғоз бахшидани НБО "Роғун", сохтону азнавсозии роҳу пулҳо, бунёди корхонаҳои нав ба нав, мактаҳо, хонаҳои истиқоматӣ, дар тамоми соҳаҳо ҷорӣ гаштани технологияи ба талаботи замона мувофиқ, таъмини пешравии соҳаи кишоварзӣ ва ғайраҳо ҳама шарту шароити зиндагии мардуми тоҷикро ба қуллӣ дигар карданд. Агар "Тоҷикистон дар давраи соҳибистиклолӣ роҳи беш аз садсоларо тай кард" ғуём, иштибоҳе намешавад.

Сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ, дастовард дар ҳама соҳаҳо бо ҷонбозиву фидокориҳои фарзандони бонангу номуси миллат, хосатан азму талошҳои зиёди

Пешвои муаззамамон, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омаданд. Сарвари кишвар, барҳақ, таъкид мекунам, ки мо бояд ба қадри зиндагии орому осойишта, ки насибамон гаштааст, бирасем.

Дар хотир бояд дошт, ки барои соҳибӣ кардани ин Ватан ва хоки муқаддаси он кӯшишу ғайрати ҳудӣ ҷавонон низ мавқеи хоса дорад. Дар дилу вучуди онҳо меҳр ба илму хунаромӯзӣ, азхудкунии технологияи замонавӣ, омӯзиши ҷуқури забонҳои модариву хориҷӣ, дӯстдории Ватану миллат, оштинопазир будан ба ақидаву ғароишҳои бегонапарастӣ ва ғайраро мунтазам талқин кардан зарур аст. Онҳо бояд ба қадри ғамхориву заҳматҳои Пешвои миллат, Ҳукумати мамлакат, падару модар, омӯзгорон бирасанд ва идомабахши қорҳои наҷиби падарону бобоёни шуҳратманди худ гарданд.

Боиси ифтихор аст, ки ҷомеаи меҳнатии филиали Донишгоҳ баҳри дар амал татбиқ намудани дастури супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тайёр кардани мутахассисони ватандӯсту ҳештаншиносии ҷавобгӯӣ бозори меҳнат пайваста ҷаҳду талош менамояд. Дастовардҳои устодону донишҷӯни мо соли таҳсили гузашта дар олимпиада ва озмунҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ, ворид гардидани тағйирот ба сохтор, таъсиси факултети нав, ҷорӣ гардидани ихтисосҳои нав, афзудани теъдоди донишҷӯён, роҳандозии маркази таълимии Repetitor.tj, фаъолияти пурсамари парки технологӣ ва монанди инҳо далали ин гуфтаҳои.

Дар ҳақиқат, амалкарди мактаби олий дар ин ғӯшаи зебомазару биҳиштосе ва наздисарҳадии кишварамон, фароҳам омадани олимону мутахассисони варзида дар тайёр кардани мутахассисони соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи меҳанпарастиву ҳештаншиносии, меҳнатдӯстиву ахлоқи ҳамидаи инсонӣ дар ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ, сиёсӣ маънавия ва фарҳангиву илмӣ минтақа падидаи некест.

Итминони комил дорам, ки устодону донишҷӯни мо дар соли таҳсили нав аз Ҷашни пуршукӯҳи 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ ва муваффақиятҳои соли таҳсили қаблӣ рӯҳу илҳоми тоза гирифта, кӯшиш ба ҳарч меდიҳанд, ки бешу беҳ аз пеш меҳнат карда, қарзи шаҳрванди хешро дар назди халқу Ватан сидқилона ба ҷо меоранд ва ба қомебиҳои аз ин ҳам баландар ноил мегарданд.

Устодону донишҷӯни гирифта, яқояки шумо ва дар шахси шумо аҳли оилаатонро ба муносибати Ҷашни пуршукӯҳи 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва оғози соли таҳсили 2021-2022 самимона табрику таҳният гуфта, бароятон сикативу саломатӣ, сарбаландию сарфарозӣ ва дар фаъолияти таълимиву тадқиқотӣ илмӣ ва омӯзишу фатҳи қуллаҳои баланди илму дониш барору қомебиҳои беназирро таманно менамоям.

Бигузур, Тоҷикистони азизи мо боз ҳам ободтар, зиндагии сокинонаш беҳтар, мавқеаш дар арсаи байналхалқӣ мустаҳкамтар гардад. Ид муборак, дӯстони меҳрубон!

Беҳтарин донандагони Кодекси андоз

Рӯйдодҳо

Бо ибтиқори раёсати андоз дар вилояти Суғд озмуни вилоятии "Маданияти андозсупорӣ – баҳои бофарҳангии ҷомеа" баргузор гардид, ки дар он донишҷӯни филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара низ иштирок намуданд.

Дар озмун донишҷӯи таълимгоҳамон Усулиддин Орифҷонзода аз рӯи номинатсияи "Беҳтарин донандаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон" ғолиб гардид ва ӯ бо дипломи дараҷаи якум ва тухфаи хотиравии қиматнок – ноутбук сарфароз гардонид шуд.

Ҷамҷунин барои иштироки фаёлона мудири кафедраи иқтисодиёт ва менеҷмент, н.и.и. Ҳомидов И.М. ва донишҷӯи Фараҳноз Урмонова бо сипоснома қадр карда шуданд.

Шиори беҳтарин

Соли 2021 – соли 30-юмин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таълимгоҳи мо соли бобарор ва хотирмон гардида истодааст. Баробари дастовардҳои назаррас дар озмунҳои ҷумҳуриявии донишҷӯни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар таҳти унвони «Дониш талабу бузургӣ омӯз...», барои дарёфти Ҷоми Академияи миллии илми Тоҷикистон, Ҷоми раёсати ДССХ ва дигар озмуну мусобиқаҳо донишҷӯни мо дар озмуни вилоятии «Коррупсия падидаи номатлуби ҷаҳони муосир» низ ғолибӣ ба даст оварданд.

Дар он донишҷӯни таълимгоҳи мо бо роҳбарии мудири кафедраи фанҳои гуманитарӣ, н.и.х. Носиров Н.Б. дар номинатсияи "Шиори беҳтарин" иштирок намуда, Дилшод Тоҷибоев сазовори ҷойи якум, Ганҷина Домуллоҷонова сазовори ҷойи дуюм ва Азиза Ҷабборовна сазовори ифтихорнома ва тухфаҳои беҳтарин гардиданд.

Ҷамҷунин директори филиали Донишгоҳ, н.и.и. Холиқзода М.Ғ. барои иштироки фаёлона ва ҳамкорӣ судманд дар баргузори озмуни вилоятии мазкур бо раҳматнома сарфароз гардонид шуд.

Мулоқот бо Фарзона

Дар арафаи 24-умин солгарди Рӯзи Ваҳдати миллӣ силсилаи мулоқотҳои шиорони ваҳдатсара бо сарвари Шиори халқии Тоҷикистон Фарзона бо аҳли зиё, қаламкашон, ҳаводорони суҳани ноб ва дӯстдорони қаломии бадеъ, устодону донишҷӯни ва хонандагони макотиби оливу миёнаи Исфара баргузор гардид.

Ҷамҷунин Шиори халқии Тоҷикистон Фарзона аз таълимгоҳи мо дидан намуд.

Шиораро устодони таълимгоҳ бо сарвари директори филиал н.и.и. Холиқзода М.Ғ самимона истикбол гирифтанд. Ӯ бо шароити таҳсил, синфхонаю озмоишгоҳҳои таълимӣ, маркази рушди касбият ва таҷрибаомӯзӣ, парки технологӣ, намоиши маҳсулоти истеҳсолшаванда, дастовардҳои мактаби олии Исфара ошно гардида, қаноатмандии хешро аз фаъолияти мавҷудияти ҷунин маҳзани илму хунар дар ин минтақаи биҳиштосеи вилоят изҳор кард ва қуллӣ омӯзгорон ва донишҷӯнро ба ҷашнҳои муқаддаси миллӣ шодбош гуфта, ба фаъолияти минбаъдаи муассисаи таълимӣ қомебиҳо орзу намуд.

Байни Фарзона ва устодон суҳбати самиме доир гардид, ки устодон аз ин нишаст як дунё лаззати маънавия бардоштанд.

Мухбири худамон.

Ҳарчанд баъзе нишондиҳандаҳои иқтисодӣ-иҷтимоии солҳои баъди 2000-ум ба сатҳи солҳои охири ҳаштодум нарасида бошад ҳам, аммо мо инкишофи иқтисоди миллии давраи истиқлолро чун рушди софи иқтисодӣ дар роҳи тарҳрезӣ ва таъмини истиқлолияти иқтисодии кишварамон мепиндорем...

Эмомалӣ Раҳмон.

Давлати навбунёд ва соҳибистиклолӣ тоҷик чун дигар кишварҳо ба тамаддун расида, кӯшиш ба ҳарч додааст, ки дар масири фаъолияти иқтисодӣ бештар ба идоракунии иқтисодӣ (истифода аз фишангҳои андозу буҷет) таъкид намояд ва ба тақмили густариши фишангҳои иқтисодӣ, ки ба ҳавасмандию ташаббускориҳои мардуми кишвар дар рушди бойгариҳои миллӣ мусоидат мекунад, ҷидду ҷаҳд намояд.

Истиқлолияти давлатӣ, пеш аз ҳама, имконият дод, ки тамоми сарватҳои табиӣ, иқтисодӣ, зеҳнӣ ва арзишҳои миллии дар тӯли асрҳо ташаккули соҳибӣ аслии худро ёбад ва ба манфиати миллат самаранок истифода шавад.

Бояд қайд кард, ки истиқлоли давлатӣ мо дар марҳилаи гузариш аз як низоми иқтисодӣ-иҷтимоӣ ба низоми комилан нав ба даст омада буд. Агар соҳибистиклолӣ, аз як тараф, заминаи асосии ташаккули иқтисоди миллӣ бошад, аз тарафи дигар, пойдевори истиқлолият ба устувориҳои иқтисоди миллӣ алоқамандии зиҷ дорад.

Барномагирӣ рушди ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо дар фаъолияти давлат ба ҳукми анаъана даромада, шаффофияти татбиқи сиёсати иқтисодиву иҷтимоии кишвар ба назар мерасад. Поягузор ва класики илмҳои иқтисодӣ А.Смит таъкид карда

Неъматҳои бебаҳо ва волои ҳаёт

буд, ки агар дар ҷомеа «пойдевори сулҳ, андозҳои тоқатпазир ва идоракунии муътадил» таъмин шавад, пас, заминаҳои воқеии инкишофи иқтисодӣ устувор мегарданд. Таҳлилҳои солҳои охир нишон медиҳанд, ки ин аксиомаҳои бунёдӣ (фундаменталӣ)-и олим-иқтисодчиҳои бузургӣ англис дар ҷомеаи мо ҷомаи амал пӯшидааст:

- таъмини суботи макроиқтисодӣ ва ба вучуд овардани заминаҳои мусоид барои инкишофи пойдор;
- амалӣ намудани ислоҳоти қуллӣ сохторӣ (тағйироти институтсионалӣ мутобик ба иқтисоди бозорӣ);
- ислоҳот ва баланд бардоштани самаранокии баҳши идоракунии давлатӣ; инкишофи иҷтимоиёт ва ғ.

Ҷазои ягонаи иқтисодӣ дар асоси қонунгузори ягона, воҳиди ягонаи пулӣ, низоми умумии қарзю пулӣ ва молиявӣ фароҳам омадааст. Солҳои охир дар кишвар институтҳои рушди минтақавӣ, аз ҷумла раёсати рушди минтақавии Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қумитаи рушди минтақавии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Фонди дастгирии соҳибкорӣ, донишгоҳҳои муҳандисии техникӣ, коллеҷҳо ва литсейҳо, Маркази таълимӣ-касбии қалонсолон, лизинг ва суғурта дар минтақаҳо, филиалҳои бонҳо ва ташкилотҳои маблағгузори хурд, Ассотсиатсияи соҳибкорон, фондҳои боварӣ, Шӯроҳои шаҳрии давлат ва баҳши хусусӣ, Шӯроҳои беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар назди сарони минтақаҳо, ташкилоти ҷамъиятии "Маркази рушди сайёҳӣ", инчунин минтақаҳои озоди иқтисодӣ таъсис дода шудаанд, ки онҳо қорҷубаҳои ҳуқуқиро муайян намуда, фаъолияти озодонаи субъектҳои иқтисодиро аз ҳар ғуна падидаҳои номатлуб (зуроварӣ, фиребу ғорат, таҷовузи табият, зарар ба ҷомеа ва ғ.) эмин мебаранд.

Истиқлолият ва иқтисодиёт

рифтааст.

Оид ба баланд бардоштани сатҳи эътимоднокии низоми бонкӣ, рушди минбаъдаи қарзидҳӣ, аз ҷумла қарзидҳии ипотеки барои манзил, паст намудани фоизи қарзҳо, бахусус дар соҳаҳои истеҳсоли чораҳои мушаххас андешида шудааст.

Устувор гаштани нуруи мудофиавии кишвар, вакцинакунии аҳоли, сафарбарии захираҳои сармояҳо бобати раҳой ёфтан аз бунбасти коммуникатсионӣ, симои замонавӣ ба худ гирифтани ва сарсабз гаштани шаҳру деҳот, ташкили як қатор шабакаҳои телевизионӣ, радио ва пайваст шудан ба системаи кайҳонӣ ва ғ. мисоли васеъшавии доираи истеҳсоли неъматҳои умумиҷамъиятӣ (истифодаи умумӣ) мебошад.

Ташаккули маънавияти солими ҷомеа, маорифу ҳифзи сикатии омма, муҳити зист,

фарҳанг, варзиш ва риюи қонунгузорику таъмини амният тартиботи ҷамъиятӣ аз омилҳои ғайрииқтисодӣ (империализми иқтисодӣ) рушд ва ташаккули иқтисоди миллӣ мебошанд. Мутаффакири бузургӣ миллати тоҷик Носири Хусрав таъкид карда буд:

Адл аст вориси ҳама осори ақли пок, Ақл аст офтоби дилу адл аз ӯ зиёст.

Итминони комил дорем, ки бо баробари инкишофи соҳаи маорифу фарҳанг қонунгузорику таъмини амният, маънавияти солими ҷомеа боло меравад. Муваффақиятҳои, ки тайи сӣ соли сипаришуда ба даст омад, рӯҷуи мароми созандагии мардуми кишвар ва иқдомҳои бузургӣ ҷомеасозии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон заминаҳои таъноаст барои идома додани қорҳои бузург дар марҳилаи нави тарқиёт. Аз ин ҳадафҳои бузурге, ки барои иҷрои он қамар бастем, шиори Яқуби ибни Лайси Саффорӣ ба хотир меояд: «Ман донистам, ки шарбасти марғ чашиданист, пас, дар қори баланд талаф шавам, беҳ ки дар қори паст бимирам».

Таманно мекунем, ки тамоми мардуми бовикору ҷомеасозии кишвару вилоят бо ҷунин шиор фаъолият бурда, ба қорҳои бузургӣ созандагӣ даст зананд, то ин ки наслҳои ояндаи мо аз моён мисли моён, ки аз гузаштагони худ ифтихор мекунем, ифтихор кунанд.

Насибҳои ШАРОПОВА,
унвонҷӯи, сардори шӯъбаи қорҳои
илмӣ-тадқиқотӣ ва нашрияҳои даврӣ.



Мусоҳибае доштем бо донишҷӯи соли дувуми ихтисоси таъмини техникаи равандҳои истеҳлооти кишварӣ, донишҷӯи бехтарини соли филиали Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон, се карат ғолиби олимпиадаҳои ҷумҳуриявии донишҷӯи муассисаҳои тахсилоти олии касбӣ Мирзоев Асрорхон Шўҳратҷонович.

Маромномаи зиндагии ӯ ин: Мебош ба ҷидду ҷаҳд дар кор, Домони талаб зи даст мағзор. Ҳар ҷиз, ки дил бар он барояд, Гар ҷаҳд кунӣ, ба даст ояд.

– **Ассалом, Асрорхон. Ба "Гулистони дониш"-и нашрияи "Навиди донишгоҳ" хуш омадед.**

– Ваалайкум бар салом. Сипосгузорам аз даъват.

– **Муомила, одобу рафтор, тамкин,**

Шарафи одамӣ аз илм бошад

омӯзиш, ҷаҳд, хислатҳои ҷавонмардонаатон шуморо дар назди омӯзгорону донишҷӯи муассисаи таълими соҳиббхтиром гардонидаст. Гумон мекунам, ин ҳама аз ҷавҳари зот бошад, дигар аз тарбияи волидайн аст. Оилаатонро барои мо муаррифи мекардед.

– Падарам Мирзоев Шўҳратҷон устои гулдаст, соҳибзавқ, диди зебоипарасташон бениҳоят баланд аст. Хонаҳои ороодаашон ба табъу завқи соҳиби хонаҳо менишинад.

Модарам Мирзоева Салимаҳон, ба маънои том, зани хона. Меҳрубон, ғамхор ва ҳамзамон ба ману додараконам – Исломхону Нуриддин сахтир. Зани озода ва покизакор. Аз мо – фарзандон низ озодагӣ ва тартибро металабанд. Дуруст аст, ки дар тарбияи ман волидайнман бисёр кушидаанд, аммо дар ташаккули шахсияти ман, мустақилият, омӯзиш, тарбияи ахлоқи ман нақши муҳимро бо боям Насриддинов Амруллоҳон, ки омӯзгори литсейи овозадори №1 мебошанд ва модаркалонам Рухсорахон гузоштаанд. Пас аз он, ки тағоям бо оилашон ба муҳочират рафтани шуданд, бо маслиҳат набераи калонӣ – маро барои ҳамроҳ будан, дар корҳои хоҷагӣ кумак намудану "дасти рост" шудан ба тарбияи худ гирифтанд.

– **Аҳли кормандони донишгоҳ аз чунин донишҷӯи ғайӣ, ки дар донишгоҳ тахсил мекунад, ифтихор дорад. Гӯед, ки чӣ гуна ба ФДТТИ омадед?**

– Тарқи қвота ба Донишгоҳи миллии тадқиқоти технологияи информатсионии механикӣ ва оптикӣ шаҳри Санкт-Петербург дохил шуда будам, азми сафар доштан, вале аз сабаби дар ҷаҳон паҳн ва хуруҷ кардани бемории коронавирус ва баста шудани роҳҳо натавонистам дар Федератсияи Россия тахсилро идома диҳам. Бо мақсади умуро ба беҳудагӣ нагузаронидан, аз тахсил дур намондан бо маслиҳати пайвандон ҳуҷҷатҳоро ба ФДТТИ супоридам.

– **Барои ширкат намудан дар олимпиадаи донишҷӯи муассисаҳои тахсилоти олии касбӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои дарёфти "Ҷоми Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон" кӣ далолат ва роҳбарӣ намуд?**

– Чун мебудистанд, ки соли 2020 дар олимпиадаи ҷумҳуриявии мактаббачагон ширкат варзида, соҳиби медали нуқра гашта будам, бо далолат, роҳбарии шӯъбаи илм, бевосита дастгирии директори донишгоҳ н.и.и. Холиқзода М.Ф., н.и.и.

Усмонова Ш. ва устод Холиқов З. аввал дар олимпиадаи донишҷӯи муассисаҳои тахсилоти олии касбӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфти "Ҷоми Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон" сазовори ҷойи сеюм гаштам. Иштирок дар ин олимпиада барои муваффақиятҳо роҳ кушод. Бори дувум дар олимпиадаи донишҷӯи муассисаҳои тахсилоти олии касбӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфти "Ҷоми раёсати Донишқадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат" гирифтани ҷойи дуюм муяссар гардидам ва дафъаи сеюм ба олимпиадаи ҷумҳуриявии донишҷӯи муассисаҳои тахсилоти касбӣ зерини "Дониш талабу бузургӣ омӯз..." бахшида ба ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз фанни технологияи информатсионӣ роҳнамоӣ карданд ва соҳиби ҷойи аввал гаштам.

– **Ҳар боре ки соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ мегаштед, худро чӣ гуна эҳсос мекардед?**

– Албатта, хурсанд мешудам. Хурсандии ман аз он буд, ки ба эътимоди шахсон ба ман боваркарда – бо боям, устод Холиқов Зарифҷон, Усмонова Шоиствахон сазовор гаштам ва дар майдони рақобати дониш дастболо гаштам. Бовари ҳамин шахсон маро барои мустақилона омӯхтан, ҷустан водор мекард, суҳанони рӯҳбаландкунандаи онҳо болу пар мебахшид.

– **Ба роҳандозии "Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ, риёзӣ дар соҳаи илму маориф" чӣ андеша доред?**

– Илмҳои дақиқ бештар корбурди ақлро талаб мекунад. Ва агар ҳақди ақалли мардуми кишвар илмҳои дақиқро дар сатҳи зарурӣ фаро нагирифта бошад, ба кишвари мутараққӣ табдил додани Тоҷикистони азиз имконнопазир аст. Бадбахтона, ҷавонон барои омӯхтани илмҳои дақиқ рағбат ва тавачҷуҳ надоранд. Ин икдоми Президенти кишвар хеле саривақтӣ тағйирдиҳандаи ояндаи миллату кишвар буда, он ба сӯйи дурахшониро роҳнамоест.

– **Яке аз масъалаҳои муҳим дар назди ҷамъият тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи тафаккури техникӣ. Дар доираи ибораи "тафаккури техникӣ" чиро мефаҳмед?**

– Ба гуфти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон "Имрӯз бе илму инноватсия, технологияҳои инноватсионӣ коммуникатсионӣ ва ташаккули ҷаҳонбинии техникӣ қадаме ба пеш гузошта намешавад". Тафаккури техникӣ – ин рушди ҷаҳон-

Гулистони дониш

бини илми технологӣ ва техникаи ҷомеа ва истифодаи дурусту самараноки он мебошад, ки талаботи замон аст. Аммо барои ноил шудан ба ин ҳадафи милли бояд Вазорати маориф ва илм бисёр чораҳо андешад ва онро роҳандозӣ намояд. Чун як фарди ҷомеа оид ба чанд масъалаҳои тахсил андешаамро баён кардан меҳохам:

Пеш аз ҳама, санҷиши тестӣ аз байн бардошта шавад. Зеро дар санҷиши тестӣ аксар дониш надоста бошанд ҳам, тасодуфан баҳои баланд мегиранд; заҳки донишандӯзӣ, ҷустуҷӯи донишҷӯро коста мегардонад.

Дигар, чун бо ҳамсолон – донишҷӯён аз кадом ғушаи кишвар набоянд, суҳбат мекунам, аз тарз ва равиши кор қаноатманд нестанд, имрӯз ҷавонон тарз ва услуҳи бехтарро хоҳанд, системаи омӯзиши навро меписанданд.

Ва, муҳим аз ҳама, баланд бардоштани дастмуду ҳуқуқи омӯзгорон аст, то барои фаро гирифтани донишҳо ва мукамалгардонии малакаи омӯзгории худ аз болои худ кор кунанд, ки нақши муҳим дорад дар баланд бардоштани сатҳи дониши хонандагон.

– **Донишгоҳро чӣ хел дидан меҳоҳед?**

– Имрӯзҳо роҳбарии донишгоҳро ҷавони хирадпеша, равшанфикр ва устувор ба уҳда доранд. Бо чунин тарзи корбарӣ дар муддати ҷаҳор-панҷ сол донишгоҳ ҳам симо ва ҳам нуфузашро баланд мебардорад. Ва ба баъзе ҷавонон муроҷиат карданӣ, ки танҳо ва танҳо бо мақсади хондан ба донишгоҳ дохил шаванд. Бовар дорам, ки дар байни донишҷӯи ФДТТИ ҷавонони донишманд, соҳибзавқу ихтироъкор зиёдаанд, вале истеъдоди худро дар ин самтҳо ошкор накардаанд. Агар донишҷӯён мақсад дошта бошанд ва бо устодон ҳамкорӣ намуда, донишҳои худро сайқал диҳанд, аз байни онҳо олимон, ихтироъкорон ва ҳам коркунони соҳибтаҳассуси ба талаботи замон мувофиқ мебарояд.

– **Чӣ мақсад доред?**

Хонишро дар Донишгоҳи миллии тадқиқоти технологияи информатсионии механикӣ ва оптикӣ шаҳри Санкт-Петербург идома додан ва барномасозии бехтарин шудан, дар ин самт ғайолият намудан дар ягон корхона ва дар рушди ҷаҳоншиавии кишварам Тоҷикистон сахм гузоштан.

– **Бароятон амалишавии орзуҳои тоно хоҳонем.**

– Ташаккур.

Сухбатро Нигина РИЗОЕВА.

Зи дониш зинда монӣ ҷовидонӣ

Неъматҳои илм ва дониш огоҳӣ ёфтан аз фарозу нишеб ва таҳаввулотҳои замон, аз неъматҳои пурарзиш ва арзанда мебошад. Ончунон неъмате, ки инсон тавассути он метавонад зулумоти ҷаҳлу бепарҳангириро ба илму фарҳанги асил табдил намояд. Оре, дониш ҷароғи ақл, қуввати дил, дорои сарват ва равшаниӣ бузургест, ки касро аз ҳама гуна ранҷу кулфату дард ва афсурдагиву эҳтиёҷ дур месозад. Дониш барои инсон манбаи фазлу камол буда, уро бузургдил мегардонад. Шахси донишманд дар ягон давра замон ба душвориҳо ру ба ру намешавад, зеро маҳз дониш хирад уро ба роҳи рости самарбахш раҳнамун месозад. Тавассути ақлу заковати бузург ва хиради бароҳи дониш бадастонавардаш метавонад соҳибкору соҳибмаълумот ва соҳиббизнат бигардад.

Бояд фаромӯш накунем, ки ягон шахс ба осонӣ соҳиби дониши мукамал шуда наметавонад ва ҳамчун то ҳанӯз нафаре пайдо нашудааст, ки аз омӯхтани илму дониш пушаймон шуда бошад, баръакс, аксарият аз наомӯхтан пушаймон ҳастанд. Шахсе, ки дар роҳи донишомӯзӣ мекушад, ба тамоми душвориву нораҳои тоб меорад, зеро медонад, ки шахси донишманд дар ҷомеа соҳибэътибору соҳибобрӯст. Ашхоси бомаърифат кони ганҷи гуфтори ширину дилҷасп мебошанд. Дониш ганҷи бузургест, ки баробари дунё арзиш дорад. Шахси бомаърифат касеро гуянд, ки ӯ ҳам илму дониш ва ҳам одобу ахлоқи наку дорад. Пешрафти таракқиёти ҳар як ҷомеа аз маърифатнокӣ аҳли он вобастагии калон дорад. Миллати тоҷик аз қадим ҳамчун халқи созанда, тамаддунофарм ва илмдӯст шинохта шудааст ва бузургтарин олимони маъруфи ҷаҳонӣ инро эътироф кардаанд.

Бесабаб нест, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба илму маориф аҳамияти зиёде медиҳанд. Сохта ба истифода додани садҳо бинои муассисаҳои тахсилоти миёнаи умумӣ ва олий дар даврони соҳибистиклолии кишвар ғубоҳи гуфтаҳои болост. Дар ҳар як суҳанронии худ Пешвои муаззами миллат ба ҷавонон таъкид месозанд, ки илм, баҳусус илмҳои дақиқ ва табииро биомӯзанд, забонҳои хориҷиро аз худ кунанд, касбу ҳунароҳои ғуноғуро ёд гиранд. Ин андازҳои тиллоии Пешвои миллат ҳам баҳри бехбудии ояндаи худӣ ҷавонон ва ҳам ба манфиати ҳама қишрҳои ҷомеа мебошанд.

Дар замони муосир омода кардани мутахассисони соҳибкасб бе донишҳои забонҳои хориҷӣ ва техно-

логияи замонавӣ номумкин аст. Зеро на-вигариҳои илми муосир бештар тавассути забонҳои хориҷӣ фаҳмида мешаванд. Дар натиҷаи пешрафти илм ҳамаи роҳҳои дар ҷаҳон кашфиёту ихтирооти нав ба миён меоянд. Ҳамаи ин самари илм аст.

Таъриху афқору андешаи инсонӣ исбот менамояд, ки илму дониш ҳеҷ вақт душмани дин набуда, балки ҳамвора бо хуросот, кӯҳнапарастӣ, бофтаҳои баъзе диндорони бесаводу ҷаласавод муқобил буд ва онҳоро мазаммат менамояд. Аз ин рӯ, ҳар як шахсро зарур аст, ки барои омӯхтани илмҳои ғуноғун ва забонҳои хориҷӣ саъю талош намояд. Инсонӣ бомаърифат дар ҳама давра замон мартабаю мақоми баланд дорад ва намунаи ибрати аҳли ҷомеа мебошад.

Дар айни ҳол барои илмомӯзии ҷавонон шароити мусоид муҳайё карда шудааст, вале бархе аз онҳо онро самаранок истифода бурда наметавонанд ва ё намехоҳанд.

Аксар вақт ба бедониши худ омӯзгор ва муассисаро ғунаҳгор мепиндоранд. Вале бояд хотиррасон намуд, ки аксарияти донишмандони бузургӣ мо дар шароити нугувор ба воя расидаву зиндагӣ карда буданд, вале домони талабро аз каф берун накарданд, илм омӯхтанду амал карданд ва ному амали нек ба ёдгор гузоштанд.

Бисёр ҷавонони саодатманди кишвари мо, хушбахтона, мунтазам дар озмунҳои байналмилалӣ ва мусобиқаҳои варзиши ҷойҳои намоёнро ишғол менамоянд ва онҳо, барҳақ, ифтихори миллату Ватан ва намунаи ибрати ҳамсолонашон мебошанд.

Бояд шогирдонӣ мо бештари вақти худро дар китобхонаҳо ва тоҷирӣ варзиши гузаронанд ва аз суҳбати ҷоҳилону беадабон ва амалҳои носавоб дур шаванд. Омӯхтани илму маърифат ба ҳамаи афроди ҷомеа зарур аст. Ҳар як фард бояд дар омӯхтани илм ҳарис бошад. Алаҳусус, ҷавонони моро зарур аст, ки бештар ба илму ҳунари тавачҷуҳ намоянд, то дар ин роҳ ба дастовардҳои бештар ноил гарданд.

Дониш ҷароғи фурузонест, ки аз он дидагон равшаниву нур ва дилҳо хушӣву сурур мегиранд. Шахси донишманд зинатҳои ҳар анҷуман аст. Агар аз хурдӣ то ба дами марг барои омӯхтани илму андӯхтани дониш камар бандем, саҳве нахоҳад шуд, зеро асоситарин ва бехтарин амал дар зиндагии инсонӣ асил илм омӯхтан аст.

Наргис ОРТИҚОВА,
сармутахассиси шӯъбаи тарбия.

Ҷавонон - пайрави қахрамонон

Бале, ҷавонон дар рушду нумӯи кишвар ва мамлакатаи бихиштосои мо сахми калон доранд. Онҳо пешбарандаи ҷомеаи навин буда, барои фазои софу беғубор, хушбахтию осудагии мардум ҷидду ҷаҳд мекунанд. Маҳз бо шарофати суҳанони пандомези ғуҳарбори Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷавонон ба худ қувваю далериро бебоқӣ гирифта, сар то сари дунё номи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ливои онро баланд мебардоранд.

Дар ҳақиқат, дар даврони илму технологияи

навин савияи до-

нишу ҷаҳонбинӣ,

малакаи маҳорат ва худшино-

сию ҳудбинӣ самту ҷараёни нав

гирифта, ба насли наврас ва ҷа-

вонон таъсири мусбӣ гузошт ва

ҷаҳону замонро тобиши дигар

дод. Бо қувваи ҷавонон созанда-

гӣю ободкорӣ вусъати тоза пайдо

карда, бовари мардум ба ин

қири ҷомеа зиёд гардид. Бино

бар ин, ҷамъият маҳз ба ҷавонон

тақия мекунад ва онҳоро водор

ва хушёр мекунад, ки Ватану мил-

лати худро соҳибию вафодорӣ

намоянд. Бояд ҳама аз як гире-

бон сар бароварда, яктану якҷон

бошанд ва бо Пешвои худ ҳам-

марому ҳамроҳ гардида, халқи

тоҷикро пурқувату далер гардо-

нида, барои оянда захираҳои

маънавию ҳаёти ва таърихи

покизаю рушан боқӣ гузоранд ва ба

насли оянда фазои беғубору зин-

дагии шоиста тақдим намоянд.

Халқи соҳибмаърифату соҳибтамаддуни тоҷик барои ҷавонон ва насли имрӯза меҳнату машаққат ва ҷонбозиҳои зиёде кардааст. Яке аз ин шахсони бузург Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти кишвар, Қаҳрамони Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд.

Ҷавонон дарк бояд намоянд, ки қаҳрамон шудан дар ҳар давра замон меҳнати ҳалол ва покӣ талаб мекунад. Худи Пешвои муаззами миллат деҳқонзодаанд ва нони ҳалолӣ меҳнатиро чашида ба камол расидаанд.

Ҷаҳонияташонро аз коргари одӣ оғоз намуда, бо дуои меҳнати ҳалол он кас ба мартабаҳои баланд ва обрӯи эътибор соҳиб гаштаанд. Бо дуои модар роҳи пурпечуборо убур карда қаҳрамони нишон дода-

анд. Ниятҳои омили Пешвои му-

аззами миллат амали ва роҳи

чанг баста гардид, сулҳу салоҳ

ва оромӣ дар кишвар ҷорӣ шуд.

Тоҷикистон аз вартаи нобудшавӣ

раҳо гашт.

Имсол ки 30-солагии Истиқло-

лияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷи-

кистон ботантана ҷашн гирифта

мешавад, наврасон ва ҷавонон

дар пайравӣ аз Пешвои муаз-

зами миллати худ баҳри гулгул-

шукуфии ин диёри азизамон

дахчанд камар меканданд.

Ҷанифа ИБРОҶИМОВА

корманди китобхона.

Раёсат, кумитаи иттифоқи касаба, ҷомеаи меҳнатии филиали Донишгоҳ ба корманди шӯъбаи корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва нашрияҳои даврии муассисаи таълими, н.и.т. Бобоева Гулраба Вақосовна бино бар даргузашти **МОДАРАШ** ғамшаркии хешро баён карда, аз даргоҳи Худованд сабри ҷамил металабанд.